



### **МАВЗӢҲОИ АСОСӢ:**

- ✚ Баргузории ҷаласаи дуҷуми Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба такмили низоми андозбандию гумрукӣ ва самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда
- ✚ Баррасии масъалаҳои нассочӣ ва дӯзандагӣ

### **БАРГУЗОРИИ ҶАЛАСАИ ДУҶУМИ ГУРӢҲИ КОРИИ БАЙНИИДОРАВӢ ОИД БА ТАКМИЛИ НИЗОМИ АНДОЗБАНДИЮ ГУМРУКӢ ВА САМАРАНОКИИ ИМТИЁЗҲОИ ПЕШНИҲОДШАВАНДА**

Санаи 12-уми июли соли 2018 дар конфронстолори хурди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи дуҷуми Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба такмили низоми андозбандию гумрукӣ ва самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда доир гардид.


Дар ҷаласа аъзои Гурӯҳи корӣ иштирок намуданд.

Котиботи Гурӯҳи корӣ лоиҳаи ҳисоботи таҳлилии Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба такмили низоми андозбандию гумрукӣ ва самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшавандава ҷадвали қиёсии масъалаҳои мавҷуда, тавсияҳои ҷиҳати рафъи онҳо ва асосҳои тавсияҳои омода ва манзур намуд.

Аз ҷумла, тавсияҳои ҳисоботи таҳлилии Гурӯҳи корӣ вобаста ба таъмини рақобатпазирии фазои сармоягузории кишвар нисбат ба дигар кишварҳои минтақа дар шароити ҷаҳонишавӣ, баробар кардани меъёри андозҳо ба сатҳи меъёрҳои андозҳои шарикони асосии тижоратӣ, такмили тартиби ҳисоби маблағи ҷаримаҳо, такмили маъмурикунонии андоз пешниҳод карда шуданд.



Намояи 1. Меъёр ва компонентҳои андоз аз даромад дар Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон



Қисми дуими муаррифи ба таҳлили самаранокии имтиёзҳои сармоягузори пешниҳодшаванда бахшида шуд. Аз ҷумла, вобаста ба маблағи имтиёзҳои сармоягузори пешниҳодшуда аз рӯи соҳаҳо, номгӯи имтиёзҳои ғайрифискалӣ аз рӯи тақсимои соҳавӣ, хароҷоти андоз аз рӯи восита ва моликияти ширкат маълумот пешниҳод гардида, тавсияҳо оид ба тақмили тартиби пешниҳоди имтиёзҳои сармоягузорӣ ва зарурати муайян намудани мақоми ваколатдор оид ба мониторинг ва арзёбии самаранокии имтиёзҳои сармоягузорӣ тавсияҳо пешниҳод карда шуданд.

#### Гуруҳбандии имтиёзҳо аз рӯи бахшҳо



Дар муҳокимаҳо аъзои Гуруҳи корӣ вобаста ба масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа, инчунин тақмили маъмурикунонии андоз ва коҳиш додани сарбории андоз барои субъектҳои соҳибкорӣ фикру мулоҳизаҳои худро баён намуданд.



## БАРРАСИИ МАСЪАЛАҶОИ НАССОҶӢ ВА ДӶЗАНДАГӢ

31 июли соли 2018 дар Кумитаи давлатии сармоягузорӢ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи «Баррасии масъалаҳои вобаста ба рушди ҳамаҷонибаи соҳаи нассосӣ ва дӯзандагии Ҷумҳурии



Тоҷикистон» мизи мудаввар баргузор гардид.

Тибқи барнома суҳанронии роҳбарият ва намоёндагони Кумитаи давлатии сармоягузорӢ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон,

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, Маркази тиҷорати байналмилалӣ дар Тоҷикистон, инчунин маъруза ва муаррифи оид ба вазъи имрӯзаи соҳаи нассосӣ ва дӯзандагӣ, имтиёзҳои соҳа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шунда шуд.

Дар баромаду муаррифиҳо оид ба тадбирҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, баррасии масъалаҳои саноат, аз ҷумла масъалаҳои нассосию дӯзандагӣ дар ҷаласаи XV Шӯрои машваратӣ ва вобаста ба он қабули Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати ҷумҳурӣ, оид ба 2 марҳилаи сипаришуда ва марҳилаи сеюми дастгирии соҳаи нассосӣ ва дӯзандагии Маркази тиҷорати байналмилалӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2018-2021, зарурати таҷдиди назар ба ҳолатҳои Кодекси андоз дар соҳа иброи назар карда шуд.

Ҳангоми музокира Наврӯзова Гулбону, соҳибкор аз ш.Турсунзода, Муҳаммадиев Абдулло, коршиноси соҳа, Сараева Парвина, соҳибкор аз н. Шаҳринав, Давлатӣ Ёдгорова, соҳибкор аз ш.Душанбе ва дигарон мулоҳизаҳои худро атрофи масъалаҳои зерин иброз намуданд:



- пешгирии ба таври қочоқ ворид намудани маҳсулоти хориҷии соҳа;
- роҳандозӣ намудани андозбандии воридоти маҳсулоти хориҷӣ аз рӯи миқдор, андоза, навъ(модел) ва нарх бар хилофи ҳолатҳои мавҷудаи аз



рӯи вазн  
воридсозии онҳо;  
- озод кардани  
воридоти матои  
босифати бо  
технологияи  
баланд  
коркардшуда  
барои дӯхтани

либосҳои мактабӣ;

- дар асоси таҷрибаи Қирғизистон танзим кардани андоз дар соҳаи нассочӣ ва дӯзандагӣ;
- таъмини дастрасӣ ба қарз ва таъсиси фонди дастгирии соҳаи нассочӣ ва дӯзандагӣ;
- ҳолатҳои гирифтани патент барои машғулият дар хона;
- таъмини шаффофияти дастгирии лоиҳаҳо бо мақсади дарёфти кӯмакҳо;
- мусоидати мақомоти ҳокимияти иҷроияи давлатии шаҳру ноҳияҳо чиҳати таъмини бемамониати соҳибкорон бо мактубҳои дастгирӣ барои пешниҳод ва мурочиат ба ташкилоти муассисаҳо;
- дастгирӣ барои таъсиси коргоҳи дӯзандагӣ бо мақсади таъмини занон бо ҷойи кор;
- гузаронидани аттестатсия чиҳати муайян кардани касбияти хунармандон ва сатҳи малакаю таҷрибаи онҳо;
- таъмини хунармандон бо матоъ ва риштаи босифат барои пешниҳоди маҳсулот ба шаҳрвандони хориҷӣ;



Ба саволҳо роҳбарият ва намояндагони Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи андоз, Маркази тиҷорати байналмилалӣ дар Тоҷикистон ва Фонди Оғохон посух доданд.



Ёдовар мешавем, ки ҳамчунин мулоқотҳо бо намояндагони соҳибкорони соҳа 26 июли соли ҷорӣ дар вилояти Хатлон анҷом дода шуда, мулоқоти минбаъда тибқи нақша моҳи августи ҳамин сол дар вилояти Суғд дар назар дошта шудааст.

*Котиботи Шӯрои машваратии  
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид  
ба беҳтар намудани фазои сармоягузори*